

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 13.12.2016 № 169

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

| №           | Ташкилоти харидор                                  | Ному насаб ва телефони шахси масъул | Усули харид                       | Предмети харид   | Воҳиди ченак | Миқдор | Сана ва вақти кушодани лифофаҳо                          |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------|--|
| 2986/1-1029 | Донишқадаи идоракунии давлатии назди Президенти ҶТ | 227-66-60                           | Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд | Таҷҳизоти техникӣ, қисмҳои эҳтиётии компютерӣ, молҳои конселярӣ, барқӣ ва хоҷагӣ | Номгӯӣ       | 114    | 21.12.2016<br>09:00                                      |
| 2987/1-1030 | Хадамоти гумруки назди ҲҚТ                         | 227-66-60                           | Дархости электронии нархнома      | Костюми низомӣ   | Маҷмӯъ       | 300    | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 2988/2-755  | Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино    | 227-65-78                           | Дархости электронии нархнома      | Ниҳоли дарахтон, гулҳо ва туми гулҳои мавсимӣ                                    | Номгӯӣ       | 11     | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 2989/2-756  | Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино    | 227-65-78                           | Дархости электронии нархнома      | Ниҳоли гулҳои мавсимӣ дар тубак  | Номгӯӣ       | 3      | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 2990/2-757  | Маркази саломатии шаҳрии № 1 н. Фирдавсӣ           | 227-65-78                           | Дархости электронии нархнома      | Мебел  | Номгӯӣ       | 7      | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 2991/2-758  | Маркази саломатии шаҳрии № 3 н. Шоҳмансур          | 227-65-78                           | Дархости электронии               | Мебел ва молҳои  |              | 16     | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар                          |

|  |  |           |                                   |   |                                  |     |   |
|--|--|-----------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----|---|
|  |  |           | нархнома                          | маишӣ   | Номгӯӣ                           |     | низоми хариди электронӣ                                 |
| 2993/2-759   | Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии ҚТ | 227-65-78 | Дархости электронии нархнома      | Мебел ва таҷҳизоти техникӣ  | Номгӯӣ                           | 16  | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 2994/2-760   | Шуъбаи маорифи н. Шаҳринав   | 227-65-78 | Дархости электронии нархнома      | Таҷҳизои техникӣ, мебел ва молҳои маишӣ   | Номгӯӣ                           | 10  | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 2992/3-945   | Муассисаи давлатии «Осоишгоҳи собиқадорони ҷангу меҳнати Харангон» | 227-04-75 | Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд | Тайёр намудани парда, руйпуши кат ва халати мардона   | Тибқи фармоиши ташкилоти харидор |     | 30.12.2016<br>09:00                                     |
| 150/13-3   | Вазорати адлияи ҚТ   | 227-66-04 | Дархости электронии нархнома      | Молҳои конселярӣ, барқӣ ва хоҷаги   | Номгӯӣ                           | 58  | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 151/23-1   | Муассисаи давлатии «Мудирияти минтақаи зериобшавандаи НБО Роғун»   | 227-66-04 | Дархости электронии нархнома      | Молҳои техникӣ, конселярӣ, барқӣ, хоҷагӣ, қисмҳои эҳтиётии компютерӣ, барномаи зиддивирӯсӣ ва либоси махсус | Номгӯӣ                           | 120 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 12/29-12   | Гвардияи миллии ҚТ   | 227-66-04 | Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд | Банер ва чорчуба барои он аз оҳан   | Номгӯӣ                           | 2   | 30.12.2016<br>09:00                                     |
| Дар даъватномаи иштироки озмун таҳти № 2944/1-1012, ки дар сомонӣ «АМИТ Ховар» аз 07.12 соли 2016 № 165 нашр шудааст, ба ҷойи 28.12.2016, сана ва вақти кушодани лифофаҳо 16.12.2016, соати 16:00 хонда шавад. |  |           |                                   |   |                                  |     |   |

**„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоџиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғаи дар боло зикршуда то **вакти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*